



РЎЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗАБОНИ МОДАРИ [1]



Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 21 Феврал, 2020 - 12:10



Ҳамасола 21 феврал мувофиқи қарори Сессияи 30-уми Конференсияи Генералии ЮНЕСКО (аз 17 ноябри соли 1999) Рўзи байналмилалии забони модарӣ дар тамоми дунё ҷашн гирифта мешавад.

Мақсаду мароми ин ҷашн, пеш аз ҳама:

- таваҷҷуҳи оламиёнро ба гуногунрангии забонҳо ва рушду инкишофи онҳо ҷалб намудан;
- дар заминаи таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмию муколама ба наздикшавию ҳамкории мутакобилаи миллатҳои гуногун мусоидат кардан;
- ва ҳамзамон тарғибу ташвики гуногунрангии байнифарҳангӣ ва байнизабониро ба роҳ мондан;
- ба падидаҳои дузабонӣ (билингвизм) ва бисёрзабонӣ (полилингвизм) эҳтиром гузоштан;
- ба рушду нумӯи забонҳои ақаллиятҳои миллӣ мусоидат намудан;
- таҳқиқу омӯзиш ва ҳифзу интишори забонҳои хурду реза (ақаллиятҳои забонӣ)-ро ҳамаҷониба дастгирӣ намудан ва ғ. ба шумор меравад.

Бояд зикр намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари Рўзи байналмилалии забони модарӣ, ҳамасола 5 октябр ба ифтихори қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ - Рўзи забон таҷлил карда мешавад.

Ҳадафи асосии ин ҷашн низ мусоидат намудан ба рушду нумӯи забони давлатӣ ва забонҳои дигари қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳар сол дар ин рўзи муборак бо иштироки намояндагони гуногуни ақаллиятҳои миллӣ ва ақаллиятҳои забонии сокини кишвар дар арафаи ин ҷашн мулоқот баргузор менамояд. Ҳадаф аз баргузории ин нишаст тақвияти робитаҳо дар ҳифз, густариш ва гиромидошли забони модарӣ мебошад.

Албаттa, барои ҳар як фард доностани забони модарӣ эҳтиром ба миллат ва гузаштаи хеш буда, инсонро ба рисолати азалий мепайвандад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дарназардоши арҷузорӣ ба забони модарӣ ва бузургиву неруи воқеии он гуфтаанд: “Забони модарӣ ҳишти нахустини пойдевори коҳи миллат ва яке аз руҳҳои асосии давлатдории миллӣ мебошад.”

Забони модарӣ инъикоскунандай фарҳангу маърифати ҳар як миллат маҳсуб гардида, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари забони давлатӣ барои истифодаи озоди забонҳои модарии намояндагони дигар миллату ҳалқиятҳои сокини кишвар низ тамоми шароит ва заминаҳои ҳукуқӣ муҳайё гардидаанд.

Забон сарчашма, қалиди ҳамаи маънавиёт ва сарвати маънавии инсон ба шумор меравад, ки он барои камолот ва ташаккули инсонҳо дар рӯҳияи инсонпарварӣ хидмат мекунад.



Ҳифзи гуногунзабонӣ ва ҳимояву рушди тамоми забонҳои дунё гуногунпаҳлугии фарҳангӣ
тамаддуни мардумони оламро дар сайёра тақозо мекунад, зоро ин ҳама ғановати тамаддуни
оламиён аст.

Эҳтиром ба забони модрии худ, фарҳанг ва тамаддуни хеш эҳтиром ба тамаддуни дигар
инсонҳоро нишон дода, решай дӯстии инсонҳоро ба вуҷуд меоварад.

Дар замони соҳибистиколӣ забони модарии мо мақоми давлатӣ касб намуда, барои фароҳам
омадани таъмину таҳияи як қатор заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ мусоидат намуд. Имрӯз ин
забон забони расмии нишаство ва коргузории вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо
мебошад.

Ҳамзамон ҳифзу густариши забонҳои бадаҳшонӣ (помирӣ) ва яғонобӣ низ аз ҷониби давлат ва
ҳукумати кишвар аз мадди назар дур намондааст. Дар Тоҷикистон 11 забон дар маърази
хатар қарордошта, масъулинро зарур аст, ки барои ҳимоя ва густариши ин забонҳо иқдомҳои
заруриро саривақт амалий намоянд. Ҳарчанд ки дар бъазе ҷанбаҳо як қатор корҳои судманд
анҷом дода шуда бошад, ҳам вале он ҳанӯз ҳам қаноатбахш нест. Моро зарур аст, ки аз
ҳисоби намояндагони ин забонҳо мутахассисони заруриро омода карда, барои ҳифзи ин
ганчинай бебаҳои миллат тадбирҳои саривақтиро анҷом дихем.

Қобили зикр аст, ки имрӯз дар кишвари азизи мо дар баробари тоҷикон намояндагони дигар
кишварҳо аз ҷумла, русҳо, арманиҳо, ўзбекон, қирғизон, қазоқон, туркманҳо, бошқирдҳо ва
ғайраҳо зиндагӣ мекунанд. Мутобиқи маълумоти Ҷамъияти "Дӯстии ҳалқҳо" то ба имрӯз 16
ташкилоту муассиса ва ҷамъияту марказҳои ақаллиятҳои миллии сокини Тоҷикистон амал
мекунад.

Албатта аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ақаллиятҳои сокини кишвар
заминаҳои муҳимми ҳуқуқӣ шароит фароҳам оварда шудааст. Дар бахши тақмили барномаҳои
таълимии забони давлатӣ барои ақаллиятҳои миллӣ, таъсиси марказҳои омӯзиши забони
давлатӣ маҷалҳои зисти ақаллиятҳои миллии сокини ҷумҳурӣ, ҳамчунин, омода кардани
муаллимони фанни забони давлатӣ барои мактабҳои ғайритоҷикӣ аз ҳисоби намояндагони ин
забонҳо то ба имрӯз аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдомҳои
судманди зиёде амалий шуда истодааст.

Мавриди зикр аст, ки ҳукумати кишвар дар баробари забони давлатӣ барои таълиму омӯзиши
забонҳои ақаллиятҳои миллии муқими Тоҷикистон таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намондаааст ва
ҳамзамон, бобати ҳифзи асолати забон ва фарҳангӣ онҳо шароити мусоид фароҳам оварда
шудааст. Имрӯз дар ҷумҳурӣ ба забони ақаллиятҳои миллӣ барномаҳои радио ва телевизион
фаъол буда, ба бештарин ин забонҳо рӯзномаву маҷаллаҳо нашр мешаванд, яъне мо ба ҳамаи
забонҳо ва фарҳангҳои кишварамон арҷ мегузорем.

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти муҳтарами мо – Эмомалӣ
Раҳмон мо соҳибзабононро пайваста баҳри посдории асолати забону фарҳангамон даъват
намуда. дар суханрониҳои худ хирадмандона зикр намондаанд: «Дӯст доштан ва қадр кардани
забони модарӣ ҳаргиз маънои бо он маҳдуд шудан ва аз омӯхтани забонҳои ҳориҷӣ даст
кашидан шаҳрвандони моро надорад».

Мувофиқи маълумоти коршиносон дар ҷаҳон ҳоло наздики ҳафт ҳазор забон мавҷуд аст, ки 90
дар сади онҳо эҳтимолияти дар ояндаи наздиқ аз байн рафтсанро доранд.

Коршиносон бар он ақидаанд, ки ҳамасола ба таври ноайён аз ҳаритаи забонҳои ҷаҳон 10 – 12
забон аз байн меравад, яъне забонҳои бузург забонҳои хурдро ба коми худ фурӯ мебаранд.
«Агар ба назар гирем, ки забонҳо нафақат арзи ҳастӣ мекунанд, балки аз байн ҳам мераванд,
- мегӯяд Котиби генералии созмони байналмилалии фарҳангии ЮНЕСКО – пас мо
вазифадорем, ки барои муҳофизат ва нигоҳдории ин ҳама сарвати бебаҳои фарҳангӣ ҳар
кореро, ки аз дастамон меояд ба иҷро расонем».

Феълан, дар мамлакат аҳолии манотики гуногунро ном бурдан мумкин аст, ки ин вазъи
дузабонӣ ва биёргазониро ҳифз намондаанд.

Ба вижга дар навоҳии минтақаҳои мазкур мардум аксарият тоҷикзабон мебошанд ва дар
баробари забони модарӣ забонҳои қирғизӣ, туркманиӣ, узбекӣ ва русири низ медонанд ва
бидуни мушкилий бо ҳам сӯҳбат мекунанд.

Дар кишвар дар баробари забони миллӣ, ки мақоми давлатиро соҳиб аст, омӯхтани забони
русиӣ чун забони муюширати байни миллатҳо то андозае густариш ёфт ва ин василае гашт
бобати огоҳӣ пайдо намудан аз ҳаводиси ҷаҳон, адабиёти илмию бадеии ҷаҳонӣ ва ин ба
шаҳрвандон бобати воридшавӣ ба фазои иттилоотии ҷаҳонӣ шароити хубе омода месозад.
Дар баробари забони русӣ забонҳои англисӣ, олмонӣ, арабӣ, чинӣ ва ғ. доираи истифода ва
густариши васее пайдо намуда истодаанд.

Дар кишвар барои қавму миллатҳои дигари Тоҷикистон имкониятҳои фароҳам оварда шудаанд,



то ки ба забони модариашон таҳсил кунанд, расму оин ва анъанаҳои миллии худро давом дидҳанд.

Қобили қайд аст, ки имрӯзҳо масъалаи забон ба ҳайси яке аз руқнҳои муҳими сиёсати дохилии давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Давлат безабон вучуд дошта наметавонад ва забон шиносномаи давлат, яке аз муқаддасоти асосии он ба шумор меравад. Таваҷҷӯҳи давлат нисбат ба забон беш аз ҳарвақта афзун мешавад, зоро забон нишонаи муҳимтарини Истиқлолият, Ваҳдат ва соҳибфарҳангиву соҳибдавлатист.

Баҳодиҳии муҳтаво:

5

Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Категория:

- [Ахбори рӯз](#) [3]
- [Забони тоҷикӣ](#) [4]

Манбаъ: <http://kumitaizabon.tj/tg/content/rizi-baynalmilalii-zaboni-modari>

Пайвандҳо

- [1] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/rizi-baynalmilalii-zaboni-modari>
- [2] <http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/InternationalMotherLanguageDay2020.png>
- [3] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D3%AF%D0%B7>
- [4] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D3%A3>